



КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ  
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ФАРМОИШ

аз « 2 » майи соли 2018

№ 53

ш. Душанбе

Дар бораи таъсиси  
шӯрои диссертатсионӣ

Мутобиқи банди 12 Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва банди 17 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ»,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

Дар назди Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D090600 – Фаъолияти фарҳангӣ – фароғатӣ, 6D091000 – Китобдорӣ ва 6D020400 - Фарҳангшиносӣ дар ҳайати пешниҳодшуда тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

1. Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D.КOA –043 ва муҳлати фаъолияти он 2 (ду) сол муқаррар карда шавад.
2. Мутобиқи банди 163 боби 10 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ» ҳимояи диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисосҳои 22.00.04 – Сохтори иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва равандҳои иҷтимоӣ, 05.25.03 – Китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, китобшиносӣ, 24.00.01 – Назария ва таърихи фарҳанг иҷозат дода шавад.
3. Матни фармоиши мазкур дар муҳлати 10 рӯз аз рӯзи ба имзо расиданаш дар сомонаи КOA ҷойгир карда шавад.
4. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба уҳдаи шуъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ- гуманитарӣ гузошта шавад.

**Асос:** хулосаи шуъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ- гуманитарӣ ва қарори Раёсати КOA аз 26 апрели соли 2018, № 4/1

Раис

А. Розикзода

Замима  
ба фармоиши раиси Комиссияи  
олии аттестатсионии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз «   2   » майи соли 2018, № 53

### Ҳайати

шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-043 дар назди Донишкадаи  
давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода

1.	Идиев Хайриддин Усмонович	раиси шӯро, доктори илмҳои фалсафа; 09.00.11 - Фалсафаи иҷтимоӣ	6D020400 - Фарҳангшиносӣ, 6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ
2.	Сафари Сулаймонӣ	муовини раиси шӯро, доктори илмҳои педагогӣ; 05.25.03 - Китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, китобшиносӣ	6D020400 - Фарҳангшиносӣ, 6D091000- Китобдорӣ
3.	Мирахмедов Фарҳод Махсудович	котиби илми шӯро, номзоди илмҳои педагогӣ; 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангӣ.	6D020400 - Фарҳангшиносӣ
4.	Амиров Раҷабмад	узви шӯро, номзоди илмҳои педагогӣ; 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангӣ,	6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ,
5.	Бирженюк Григорий Михайлович	узви шӯро, доктори илмҳои фарҳангшиносӣ; 24.00.00 – Фарҳангшиносӣ.	6D020400 - Фарҳангшиносӣ, 6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ,
6.	Латифзода Диловари Назришо	узви шӯро, доктори илмҳои педагогӣ; 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангӣ.	6D020400 - Фарҳангшиносӣ, 6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ,
7.	Муҳиддинов Сайдали Раҷабович	узви шӯро, доктори илми таърих; 07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ	6D091000 - Китобдорӣ
8.	Нарзуллоев Баҳрулло Хайруллоевич	узви шӯро, номзоди илмҳои педагогӣ; 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот	6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ– фароғатӣ,
9.	Раҳимов Саъдулло Хайруллоевич	узви шӯро, доктори илмҳои фалсафа; 09.00.03 – Таърихи фалсафа.	6D020400 - Фарҳангшиносӣ, 6D090600 - Фаъолияти

			фарҳангӣ-фароғатӣ
10.	Сафаралиев Бозор Сафаралиевич	узви шӯро, доктори илмҳои педагогӣ; 13.00.05 - Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ	6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ, 6D091000 - Китобдорӣ
11.	Турсунова Муборак Ғаффоровна	узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот	6D02040 – Фарҳангшиносӣ
12.	Холов Бозорбой Сайфуллоевич	узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 05.25.03 - Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ, китобшиносӣ	6D091000 - Китобдорӣ
13.	Хочаев Меҳровар Пардалиевич	узви шӯро, номзади илмҳои таърих; 07.00.02 - Таърихи ватанӣ	6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ
14.	Ҳалимов Неъматулло	узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 13.00.05 - Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ	6D090600 - Фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ
15.	Шосайдзода Сафар Ҳасанович	узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 05.25.03 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ, китобшиносӣ	6D091000 - Китобдорӣ